



ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОҶИ ТЕХНИКИИ ТОҶИКИСТОН

ба номи академик М.С. Осимӣ

734042, Душанбе, хиёбони акад. Раҷабовҳо, 10. Тел.: (+992 37) 221-35-11, Факс: (+992 37) 221-71-35

Web: www.ttu.tj E-mail: info@ttu.tj

аз «27» 12 2021с. № 27/1630

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-001-и

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Раёсати Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шахсияти ректор д.и.и., профессор Давлатзода Қудрат Қамбар мувофиқи банди 67-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 тасдиқ гардидааст ва банди 36-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 тасдиқ гардидааст, ба ҳайси муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи Муродова Нигина Сулаймоновна дар мавзӯи: **«Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он»**, ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-001-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ пешниҳод шудааст, розигӣ медиҳад.

Ҳамзамон тибқи талаботи банди 67-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 38-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ коммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини

талаботи санадҳои болозикр заруранд, маълумоти зайлро дар бораи муассиса пешниҳод менамоем:

Номи пурраи муассиса (бе ихтисор)	Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ
Номи муассиса бо ихтисора (тибқи оиннома)	ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ
Индекс, суроға	734003, ш. Душанбе, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10
Рақами телефони тамос	Тел.: (+992 237) 2213511
Суроғаи электронӣ (почтаи электронӣ)	ttu@ttu.tj
Суроғаи сомонӣ расмӣ дар шабакаи «Интернет»	www.ttu.tj
Маълумот дар бораи роҳ- бари муассиса: - Насаб, ном, номи падар; - Дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ; - Вазифа.	Давлатзода Қудрат Қамбар, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, ректори ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ
Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Саидумаров С.С. Социально – философский анализ генезиса национального самосознания// Бюллетень науки и практики. Электронный журнал. 2017. №5 (18). С. 239-247. Режим доступа: http://www.bulletennauki.com/saidumarov (дата обращения 15.05.2017). 2. Саидумаров С.С. The role of classical television films in strengthening national identity (on the example of Tajikistan) // Вестник ТГУ им. акад. М.С. Осими (серия гуманитарных наук). 2017, № 2. С.58– 65. 3. Саидумаров С.С. Фарҳанги сиёсӣ ва хуввияти миллии ҷавонон дар руҳияи ифтихори миллӣ // Маҷаллаҳои конференсияи байналмиллалӣ илмӣ-амалии “Дурномаи рушди илм ва маориф” // Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. Душанбе 2019. – Ҷ 2. 559 с. С. 500-503. 4. Рахимов М.М. Аристотель об этико – психологических аспектах формирования личности // Известия Академии Наук Республики Таджикистан. Серия: Философия и право №1. - Душанбе: Дониш, 2018 - С. 27- 32. 5. Рахимов М.М. Диалог культур Востока и Запада в контексте толерантности. Сборник тезисов Международной научно-технической конференции “Глобальное партнерство как

- условие и гарантия устойчивого развития”. Т. 1. Ташкент, 21 -23 ноября 2019 г. – с. 197 – 207.
6. Рахимов М.М. Civil society in Tajikistan: problems and perspectives. (Гражданское общество в Таджикистане: проблемы и перспективы). Materials of XX Annual conference of Central Eurasian Studies Society. The Geogge Washington University/Washington (USA), 9 – 13 October, 2019.
 7. Рахимов М.М. Проблема идеала в контексте западной и восточной философии”. Материалы VII международной научно-теоретической конференции «Перспективы развития науки и образования». Душанбе, 23-24 октября 2019г. - с. 248-252
 8. Рахимов М.М. Трансгуманизм и будущее человечества / М.Х. Рахимов, Ф.Р. Тураев // Вестник Таджикского национального университета. Серия история и археология, философия, педагогика. – 2019. – №4. – С. 141–145.
 9. Расулов ДЖ.Г. Конкретные формы правления нетрадиционных угроз в современном мире//Вестник центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. №4(63). 10.02.2019
 10. Мусоев Ш.М. Самтҳои асосии сиёсати ҳарбии ҶТ дар замони истиқлол//Ахбори АИҶТ шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. №2(250) – С. 28-32.
 11. Мусоев Ш.М. Сиёсати ҳарбӣ ҳамчун омилҳои муҳими таъмини сулҳ ва беҳатарӣ дар шароити Тоҷикистон//Ахбори АИҶТ шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. №4(253) – С. 64-69.

Ректори ДТТ
ба номи академик М.С. Осимӣ,
д.и.и., профессор



Давлатзода

Давлатзода Қ.Қ.

«27» 12 соли 2021